

БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 19.09.2019 №166

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефонии шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
1948/1-875	Вазорати фарҳанг Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Мебел ва молҳои техникӣ	Номгӯӣ	8	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1949/1-876	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Гӯшти гов"	Кг	29500	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

1950/1-877	Сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Маводҳо барои духт	Номгӯй	7	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1951/1-878	Вазорати корҳои хориҷии ҶТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Таҷҳизотҳои техникӣ	Номгӯй	18	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1952/1-879	Кӯдакистони № 7 ВҚД ҶТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯй	50	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1953/1-880	МДТ “Коллеҷи тиббии ҷумҳуриявӣ”-и ВТ ва ҲИА ҶТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Таҷҳизотҳои техникӣ	Номгӯй	38	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1954/1-881	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Воситаҳои назорати видеой	Номгӯй	21	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1955/2-633	МД “Таваллудхонаи шаҳрии №1”-и ш. Душанбе	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯй	22	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

1956/2-634	МД “Беморхонаи ҷумҳуриявии техникии бемориҳои равонӣ”	227-65-78	Хариди электронӣ	Ангишт ва ҳезум	Номгӯй	3	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1957/2-635	МД “Беморхонаи ҷумҳуриявии клиникии бемориҳои равонӣ”	227-65-78	Хариди электронӣ	Молҳои нарм	Номгӯй	18	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1958/2-636	Раёсати истифодабарии роҳҳои н. И. Сомонӣ	227-65-78	Хариди электронӣ	Рангҳои рағанин	Номгӯй	10	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1959/2-637	МТМУ №16 н. Шоҳмансур	227-65-78	Хариди электронӣ	Таҷҳизотҳои техникӣ	Номгӯй	6	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1960/2-638	МД “Маркази тиббии шаҳрии №3	227-65-78	Хариди электронӣ	Молҳои нарм	Номгӯй	3	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1961/2-639	МТМУ №48 н. Шоҳмансур	227-65-78	Хариди электронӣ	Таҷҳизотҳои техникӣ	Номгӯй	8	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

1962/9-313	МД “Маркази ҷумҳуриявии илмию клиникии урологӣ”	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Маводҳои доруворӣ	Номгӯӣ	38	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1963/9-314	МД “Маркази миллии илмию паёвандсозии узв ва бофтаҳои инсон”	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Маводҳои доруворӣ	Номгӯӣ	6	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
410/19-20	Донишгоҳи миллии Тоҷикистон	227-66-04	Хариди электронӣ	Таҷҳизотҳои техникӣ	Номгӯӣ	22	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
409/19-19	Донишгоҳи миллии Тоҷикистон	227-66-04	Хариди электронӣ	Молҳои хоҷагӣ ва конселярӣ	Номгӯӣ	16	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
Ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.							
<p>1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғи дар боло зикршуда то вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо» муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.</p> <p>Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарақ тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намоёндогони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.</p>							

